

## СУРАТЧАЛАСАИ № 7

маҷлиси шурои диссертатсионии 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи миллии  
Тоҷикистон

12 январи соли 2023

ш. Душанбе

**Аъзоёни шуро ҳамагӣ: 9 нафар**

**Иштирок доштад: 9 нафар аъзоёни шуро:**

- |    |                              |                  |
|----|------------------------------|------------------|
| 1. | Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахт | д.и.и., 08.00.11 |
| 2. | Низомов Самариддин Фахриевич | д.и.и., 08.00.08 |
| 3. | Қурбонов Абдулхайт Каримович | д.и.и., 08.00.08 |
| 4. | Султонов Зубайдулло          | д.и.и., 08.00.11 |
| 5. | Қодирзода Диловар Баҳриддин  | д.и.и., 08.00.11 |
| 6. | Обидов Фозил Саидович        | д.и.и., 08.00.11 |
| 7. | Улмасов Раҳмон Улмасович     | д.и.и., 08.00.11 |
| 8. | Шамсов Илёс Сафарович        | д.и.и., 08.00.11 |
| 9. | Комилов Абубакр Қосимович    | н.и.и., 08.00.11 |

**Шунида шуд:** Раиси комиссияи таҳлили аввалия д.и.и., профессор Обидов Ф.С. оид ба шиносоии пешакӣ бо диссертатсияи пешниҳодгардидаи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Зухуроти нави баргашти муҳочирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография сухан намуда, қайд кард, ки диссертатсия мазкур барои ҳимояи яқдафина қабул карда шавад.

Диссертатсия таҳти роҳбарии д.и.и., дотсент Азимов А.Ҷ. омода гардидааст.

Мавзӯ ва мундариҷаи диссертатсия ба ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография, инчунин соҳаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-003 мувофиқат мекунад.

Вобаста ба мавзӯ ва натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ

дар маҷмӯъ 23 мақола ҷоп гардидааст, ки аз он (9,3 ҷ.ҷ. аз муаллиф) буда, аз ҷумла 5 мақола дар феҳристи маҷаллаҳои (нашрияҳои) илмӣ тақризшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоп шудаанд.

Комиссияи таҳхис барои ҳимояи яқдафайнаи диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Зухуроти нави баргашти муҳочирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография дар шурои диссертатсионӣ 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, тавсия медиҳад.

### **ҚАРОР ҚАРДА ШУД:**

1. Мавзӯъ ва мундариҷаи диссертатсияи Тоҷибоева Мавҷуда Негматовна дар мавзӯи «Зухуроти нави баргашти муҳочирони меҳнатӣ дар шароити афзоиши ҳаракати байналхалқии қувваи корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)» оид ба дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.11 – Иқтисодиёти нуфус ва демография ба ҳимояи яқдафайна қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муассисаи пешбари диссертатсия Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон муқаррар карда шавад.

3. Бо пешниҳоди комиссияи таҳхисии шурои диссертатсионӣ ба ҳайси муқарризони расмӣ муқаррар карда шаванд:

- –Султонов Зубайдулло – профессори кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор;

- Бобоев Анвар Абдуллоевич – ходими пешбари илмӣ шӯъбаи таҳқиқотҳои демографии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ.

Санай ҳимоя 1-уми апрели соли 2023 муқаррар карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат дар ҳаҷми 100 нусха иҷозат дода шавад.

Омода намудани лоиҳаи хулосаи шуро оид ба диссертатсияи Тоҷибоева Мавчуда Негматовна ба уҳдаи д.и.и., профессор Обидов Ф.С., д.и.и., дотсент Шамсов И.С., н.и.и., дотсент Комилов А.Қ. вогузор карда шавад.

Аз рафти ҷаласа чунин натиҷагирӣ карда шуд:

Тарафдор – 9 нафар;

зид- нест; бетараф - нест.

**Раиси**  
шурои диссертатсионӣ  
д.и.и., профессор



**Хушвахтзода Қ.Х.**

**Котиби ҷаласа**  
шурои диссертатсионӣ  
д.и.и., дотсент

**Қурбонов А.Қ.**